



Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз бехирад рӯзгор.

ҲАФТАНОМА АЗ 20-УМИ ИЮЛИ СОЛИ 1932 НАШР МЕШАВАД

№ 13 (12289)
1 апрели
соли 2021

ОМУЗГОР

НАШРИЯИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН www.omuzgor-gazeta.tj

► ПАҲНОИ СИЁСАТ

Фарҷоми тамоми ҷангҳо оштист

Суҳанронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Рӯҳмон дар нуҳумин Конфронси вазирони “Қалби Осиё – Раванди Истанбул”

30.03.2021, шаҳри Душанбе



**Ҷалолатмаоб доктор
Муҳаммад Ашраф Фани, Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, муҳтарам иштирокдорони конфронс, меҳмонони гиромӣ!**

Сараввал иштироки Шуморо дар нуҳумин Конфронси вазирони “Қалби Осиё – Раванди Истанбул”, ки имсол “Таквияти ҳамроҳӣ барои сулҳ ва рушд” номиде шудааст, сидқан хайра мақдам мегӯям.

Ҳамзамон, меҳоҳам шуморо ба муносабати ҷашни байнalmilāli Наврӯз табрику таҳnijt гӯфта, ба ҳамаи иштирокдорони нишасти имрӯза саломатию ҳушбахтӣ, барори кор ва комёбихо орзу намоям.

Тоҷикистону Афғонистонро муштаракоти зиёди тамаддунӣ ва робитаҳои зичи ҳусни ҳамҷаворӣ ба ҳам мепайванданд.

Мардуми шарифи ин қишвари бародар бо мо ҳамзабону ҳамфарҳанг буда, решоҳои муштарaki таърихии мо ба умқи ҳазорсолаҳо мерасанд.

Аз ин рӯ, табиист, ки мо ба сарнавишти бародарони афғони худ бетафовут неstem.

Ҳар дарду ранҷе, ки мардуми Афғонистон мекашад, дар қалби мардуми тоҷик низ садо медиҳад.

Ин ҷониб шаҳсан дар ҷондии ҳамоиҳои байнalmilāli марбурт ба Афғонистон борҳо аз аъзои ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват ба амал овардаам, ки кумаки худро дар ҳалли қазияи Афғонистон дарег надоранд, зеро буҳрони ин қишвар як мушкилоти байнalmilāli.

Зиёда аз 40 сол аст, ки дар ин қишвар нооромӣ ва низӯз идома дорад.

Мардуми шарифи Афғонистон аз ҷангу ҷидоли таҳmилӣ, ки пеш аз ҳама бар асари мудоҳилаи кардан ба умурни дохилии он сар задааст, мусибати зиёд мебинад.

Мутаассифона, раванди ҳаллēбии амният дар ин қишвар имрӯzo 朗г тобишҳои нав пайдо карда истодааст, ки мояни нигаронии на танҳо қишвари мо, балки тамоми минтақа мебошад.

Солҳои охир роҷеъ ба ҳалли мушкилоти Афғонистон ҳамоиҳои байнalmilāli ва минтақавии сатҳҳои гуногун зиёд доир мегарданد.

Ба ҳамёрони байнalmilāli ва Ҳукумати Афғонистон мусъассар шуд, ки зимни ҳамоишу конфронсҳои пешин дар мавриди таҳkими зарфиҳи нерӯҳои амниятӣ ва барқарории сулҳу суботи комил корҳои ҷашмрасро анҷом диханд.

Ҳамзамон бо ин, ҷиҳати тавссеаи ҳамкории минтақавӣ дар қишвар иқdомҳои муайянро ҳозорсоях мераҳаданд.

Бо вучуди ин, ҳамоно зарурати ҳамоҳангӣ бештар ва ҷалби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба татбиқи лоиҳаҳои барномаҳои мушахҳас дар Афғонистон эҳсос мешавад.

Дар ин ҷода фаъолияти “Қалби Осиё – Раванди Истанбул” аз замони ташаккулēbīash дар соли 2011 то ба имрӯz, бешӯбаҳ, нуғузу мақоми ҳуҷум дорад.

Тоҷикистон татбиқи стратегияи фароғори байнalmilāliро ҷиҳати таъмини субот ва барқарорсозии ҳаётӣ осоишта дар Афғонистон ҳамаҷониба дастгir менамояд.

Мо итминон дорем, ки

ҳамоиши имрӯzaи Душанбе на танҳо марзҳои муштарак, балки анъанаҳои кӯҳани тиҷоратӣ, ки аз даврони Роҳи Бузурги Абрешим сарчашма мегиранд, мепайванданд.

Ҳамҷунин умед дорем, ки ҷомеаи байнalmilāli бо ташабbusу пешниҳодҳои нави ҳуд мөхимро ҳамкорӣ ва кумакҳоро ба Афғонистон боз ҳам мукаммал ҳоҳад кард.

Дӯстони гиромӣ!

Тоҷикистон ва Афғонистон ҳамеша ҳамсояи нек буданд ва мемонанд.

Мо дар тӯли таъриҳи дар шодиоғами яқдигар шарик ҳастем.

Тоҷикистон дар тамоми муддате, ки ин қишвар дар вазъи печида қарор дорад, ҳудро аз пахлау он қарор нагирифтааст.

Мо мисли ҳамеша сидқан ҷонибдори истиқрори сулҳи қомилу пойдор ва ваҳдати ҷомеа дар ин қишвари дӯсту бародар ва ҳамзабону ҳамфарҳанг мебошем.

Муътиқидем, ки таъмини амнияти оромии Осиёи Марқазӣ, пеш аз ҳама, ба истиқрори сулҳу субот дар Афғонистон ва эҷоди шароити мусоид барои рушди осоиштаи он вобастагӣ дорад.

Аз ин рӯ, ҳамкорӣ бо Афғонистон дар феҳристи аввалийҳои сиёсати ҳориҷии қишвари мо қарор дорад.

Ман фикр мекунам, ки ҳатто ҳурдтарин қумак ба ин қишвари азияткашида, ҳурдтарин иқдом ҷиҳати ободонии он барои ғузоштани боз як қадами дигар ба пеш дар самти рушд ва роҳӣ ёфтани он аз мушкилоти мавҷуда мусоидат ҳоҳад кард.

Баин манзур Тоҷикистон дар доираи фаъолияти механизмиҳои муносибатҳои дуҷониба бо бисёрҷониба аз Афғонистони ҳамҷавор ҳамкории мутаносибӣ бар судмандро роҳандозӣ намуда, пеш мебарад.

Мо азми қавӣ дорем, ки минбаъд низ дар ин самти ҷаҳонӣ самарабахши андешида, мухтавои ҳамкориамонро бо Афғонистон боз ҳам ганӣ гардонем.

Зимнан, мо ҷиҳати мусоидати ҳамаҷониба ба рушди иқтисоди ҷиҳати ҷомеаи ҳамкории ҳамаҷониба дастёбӣ ба сатҳи тавассути ҳамкорӣ дар таҳияву татbiқi лоиҳаҳои мухталифи фаромарзиву минтақавии зерсоҳторӣ, энергетикӣ ва транзитиву наклиётӣ пайваста талош менамоем.

Кишишарҳои минтақа моро

на танҳо марзҳои муштарак, балки анъанаҳои кӯҳани тиҷоратӣ, ки аз даврони Роҳи Бузурги Абрешим сарчашма мегиранд, мепайванданд.

Анъанаву низоми тиҷоратие, ки дар тӯли таъриҳи тавассути ин шоҳроҳи ҳуҷумми фаромintakavӣ ташаккул ёфтаанд, дар замони мусоир низ аҳаммияти фаровондорони даранд.

Афғонистон дар қалби ин шоҳроҳо ҷоқеъ гардида, минтақаҳои гуногуни олам, баҳусус, Осиёи Марқазӣ, Осиёи Ҷанубӣ ва Аврупо, Ҷин ва Ходими Миёнро бо ҳам мепайвандад.

Дар ин маврид, бояд қайд кард, ки Тоҷикистон бунёди шабакаҳои мукаммали наклиётву транзитии минтақавиро яке аз самтҳои ҳуҷумми ҳамкории ҷонибҳо мешуморад.

Тоҷикистон баҳри гузоштани замини меъёриву ҳуқуқии рушду тиҷорати транзитӣ тавассути долонҳои наклиётӣ бо иштироки қишвари дӯсту монанд.

Барои ин мақсадҳо аз ҷониби монанд ба ҳатти интиқоли неруи барқ соҳта ба истифода дода шудааст.

Яке 110 ва дигаре 220 километр (кВ) бо тавонони 500 мегаватт (МВт) аз зеристгоҳи Геран дар Тоҷикистон то Пули Ҳумрои Афғонистон.

Имконоти ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ҳанӯз ҳам ниҳоят зиёданд ва мо омодаи ҳамкории ҳамаҷониба дар ин арсаи стратегӣ ҳастем.

Зимнан, мо омодаем, ки интиқоли неруи барқро ба Афғонистон зиёд намоем.

Вобаста ба ин, масъалай таҳия ва татbiқi минбаъдаи лоиҳаҳо ҷиҳати ба ҳам пайвастани шабакаҳои барқии қишишарҳои минтақа аҳаммияти хосса пайдо мекунад.

Дар ин росто татbiқi лоиҳаи КАСА-1000-ро, ки интиқоли неруи барқро аз Тоҷикистону Қирғизистон ба Покистон тавассути қаламрави Афғонистон дар назар дорад, ҳуҷум арзёбӣ менамоем.

Ҳамҷунин, соҳтмони ҳатти баландшиддати интиқоли барқи 500 километр (кВ) “Рӯғун-Пули Ҳумро”, ки асоснокуни техникио иқтисодии лоиҳаи он оғоз гардида истодааст, иқдоми ҳуҷум ва саривактӣ мебошад.

Ҷиҳати беҳтар намудани сатҳи некуваҳволии мардуми дастӣ ва ҳамсояи монанд ба ҳам ҳозирӣ мебошад.

Тамоюли глобалии ташаккули “иқтисоди сабз” ва талошҳои соҳтмони ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати дастёбӣ ба сатҳи пасти партобҳои газҳои гулҳонай ба фазо, ки яке аз омилҳои тағйирӣбии иқlim до-

ниста шудааст, аз ҳусусиятҳои даврони мусоир мебошад.

Тоҷикистон дорои заҳираҳои фаровони гидроенергетикист, ки монбаъди ҳуҷуми барқароршавандай тавлиди неруи барқ махсуб мейбанд.

Мо талош дорем, ки истеҳсоли неруи барқи обии аз лиҳози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нағфи ҳамаи қишишарҳои минтақа дучанд афзоиш дода, имкониятҳои таҳвili онро ба бозори минтақавии энергетикист вазеъ намоем.

Тоҷикистон ҳамасола неруи барқро дар ҳаҷми аз 1 то 1,5 миллиард киловатт/соат (КВТ/С) ба Афғонистон интиқол медиҳад.

Тайи даҳ соли охир аз ҷониби монанд ба ҳатти қишишарҳои ҳамсояи зиёда аз 10 миллиард киловатт/соат (КВТ/С) ба Афғонистон интиқол медиҳад.

Барои ин мақсадҳо аз ҷониби монанд ба ҳатти интиқоли неруи барқ соҳта ба истифода дода шудааст.

Яке 110 ва дигаре 220 километр (кВ) бо тавонони 500 мегаватт (МВт) аз зеристгоҳи Геран дар Тоҷикистон то Пули Ҳумрои Афғонистон.

Имконоти ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ҳанӯз ҳам ниҳоят зиёданд ва мо омодаи ҳамкории ҳамаҷониба дар ин арсаи стратегӣ ҳастем.

Зимнан, мо омодаем, ки интиқоли неруи барқро ба Афғонистон зиёд намоем.

Вобаста ба ин, масъалай таҳия ва татbiқi минбаъдаи лоиҳаҳо ҷиҳати ба ҳам пайвастани шабакаҳои барқии қишишарҳои минтақа аҳаммияти хосса пайдо мекунад.

Дар ин росто татbiқi лоиҳаи КАСА-1000-ро, ки интиқоли неруи барқро аз Тоҷикистону Қирғизистон ба Покистон тавассути қаламрави Афғонистон дар назар дорад, ҳуҷум арзёбӣ менамоем.

Ҳамҷунин, соҳтмони ҳатти баландшиддати интиқоли барқи 500 километр (кВ) “Рӯғун-Пули Ҳумро”, ки асоснокуни техникио иқтисодии лоиҳаи он оғоз гардида истодааст, иқдоми ҳуҷум ва саривактӣ мебошад.

Ҷиҳати беҳтар намудани сатҳи некуваҳволии мардуми дастӣ ва ҳамсояи монанд ба ҳам ҳозирӣ мебошад.

Тамоюли глобалии ташаккули “иқтисоди сабз” ва талошҳои соҳтмони ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати дастёбӣ ба сатҳи пасти партобҳои газҳои гулҳонай ба фазо, ки яке аз омилҳои тағайирӣбии иқlim до-

(Давомаш дар саҳ. 2)

Фарҷоми тамоми ҷангҳо оштист

(Аввалаш дар саҳ. 1)

Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшони Тоҷикистон дар назар дорем, ки аз лиҳози зиёд намудани ҳамкории интиқоли неруи барқ ба Афғонистон аҳаммияти хосса дорад.

Дар баробари ин, Тоҷикистон нақшҳои Афғонистонро ҷиҳати татбиқи лоиҳаҳои мінтақаӣ дар соҳаи энергетика, аз ҷумла, амалисозии лоиҳаҳои бунёди ҳатҳои баландшиддати интиқоли барқ ва дигар иншоти энергетикии фаромилӣ ҷонидорӣ менамояд.

Ҷумхурии Тоҷикистон дар соҳаҳои соҳтмони неругоҳои барки обӣ, муассисаҳои гидротехникӣ, низоми мусоир ва босамараи обёрӣ, боғдорӣ, роҳи оҳан зарфиятҳои вазеъ додар.

Мо омодаем, ки бо Афғонистон ҷиҳати таҳия ва амали кардани барномаҳои муштарак дар соҳаҳои мазкур ҳамкории судманд дошта бошем.

Тоҷикистон ҳамчун ҳамсояни дӯсти Афғонистон талош меварзад, то ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодии ду қишварро, аз ҷумла, дар ноҳияҳои наздисарҳадӣ ба сатҳи боз ҳам баландтар барорад.

Дар ин раванд афзоиши муомилоти тиҷорати ҷонибҳо аз аҳаммияти хосса барҳӯрдор аст.

Ҳамми тиҷорати дучониба байни Тоҷикистон ва Афғонистон дар давоми солҳои 1997-2020 маблаги 1 млрд. 549 млн. доллари амрикоиро ташкил дод.

Дар соли 2020 ҳамми тиҷорати байни ду қишвар ба зиёда аз 70 миллион доллари амрикоӣ расид.

Мо кӯшиш ҳоҳем кард, ки дар ояндаи наздик, сарфи назар аз таъсири манғии омилҳои беруна, аз ҷумла, оқибатҳои пандемияи COVID-19, нишондихандоҳои тиҷорати дучониборо дучанд зиёд кунем.

Мавриди зикр аст, ки мо ҷиҳати густаршу тавсееи

робитаҳои гуногунҷанба миёни минтақаҳои наздисарҳадӣ, аз ҷумла, муомилоти тиҷоратӣ, то ба имрӯз байни Тоҷикистон ва Афғонистон шаш пул соҳта, мавриди истифода қарор додаем ва соҳтмони пули ҳафтум дар минтақаи Кокул оғоз гардидаанд.

Илова бар ин, тайи даҳ соли охир дар ҳудуди якуним ҳазор нафар шаҳрвандони Афғонистон, аз ҷумла, зиёда аз сад нафар бонувони Афғонистон дар муассисаҳои марказӣ дар шаҳрвандони Тоҷикистон дар



аст.

Феълан дар сарҳади ду давлат 4 нуктаи тиҷоратии наздисарҳадӣ, аз ҷумла, дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон бозорҳои наздисарҳадии «Тем»-и шаҳри Хоруг, «Ишқошим»-и ноҳияи Ишқошим, «Рузвай»-и ноҳияи Дарвоз ва «Хумроғӣ»-и ноҳияи Ванҷ ғаъволият доранд.

Дар ноҳияҳои наздик ба сарҳад бо Афғонистон аз ҷониби Тоҷикистон 4 минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис дода шудааст.

Мо омодаем, ки ҳамкорӣ дар соҳаҳои илм, маориф, фарҳанг, ҳунар, иттилоот ва ғаъволияти иҷтимоиро ба сатҳи нав барорем.

Имрӯзҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии Тоҷикистон беш аз 500 донишҷӯи афғон таҳсил мекунад.

Дар тамоми давраи соҳибистиклории давлати миёда аз як ҳазор шаҳрванди Афғонистон риштаҳои гуногуни донишгоҳҳои Тоҷикистонро хатм карда, соҳиби иқтисос гар-

даравҳои касбомӯзӣ ва тақими иқтисос таҳсил карданд.

Бо дарназардоши якчанд омилҳои мусоидаткунанда, аз ҷумла, ҳамзабонии ду қишвар, мо имкон дорем, ки раванди таҳсил ва илмомӯзии шаҳрвандони Афғонистонро дар муассисаҳои муҳталифи таълимии қишварони ҷаҳон ба таври самарарабаҳӣ идома дихем.

Ҷониби Тоҷикистон метавонад барои Афғонистонро бародар мутахassisони соҳаи барқ, тандурустӣ, обёрӣ, қишоварӣ, роҳи оҳан, роҳсозӣ, соҳтмон, мезмӯрӣ, технологияҳои гуногун ва садҳо қадрҳои илмиро омода намояд.

Тоҷикистон ва Афғонистон ба таҳқими ҳамкориҳои ҳуд дар соҳаи амниятӣ бар асоси муносибатҳои дучониба ва дар ҷаҳорҷӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақаӣ аҳамияти хоса медиҳанд.

Ҷойи таъқид аст, ки ба ҳамкории ду қишвар дар инарса, ки дар сатҳи баланди ҳамоҳангӣ сурат мегирад, ҳамдигарфаҳӣ

ва эътиомоди мутакобӣ хос аст.

Шароити ҳассоси имрӯза моро водор месозад, ки доираи ҳамкории амалии қишиварҳоямронро дар ин самт боз ҳам васеътар гардонем.

Вазни мураккабе, ки тайи солҳои охир дар Афғонистон ташаккул мейбад, танҳо бо ин қишивар махдуд намешавад ва фақат аз он маншაъ намегирад.

Қазияи Афғонистон ҳусусияти фароминтақаӣ дошта, фарориги ҷомеаи ҷаҳонӣ низ мебошад.

Мо – қишиварҳои минтақа набояд роҳ дихем, ки мардуми дӯсту бародари Афғонистон бо мушкилоти ба он таҳмилшуда танҳо бимонад.

Имрӯзҳо мо шоҳиди шиддати гирифтани ғаъолияти гурӯҳҳои муҳталифи террористӣ ва ифротгаро, ҳамчунин, ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ, аз ҷумла, қочоқи маводи муҳаддир ҳастем.

Гурӯҳҳои террористиву ифротӣ ва тундгаро вазъи печидай дар қаламрави Афғонистон баамаломадаро барои пиёда кардани ғаразҳои ҳаробиовар ва тавссеи доираи ғаъолияти таҳрибии ҳуд истифода мебаранд.

Таҷрибаи талҳи идомаи ҷангу ҷидол дар ин қишивар тайи 40 соли охир собит месозад, ки қазияи Афғонистон роҳи ҳалли низомӣ надорад.

Мо қалиди ҳалли мушкилоти имрӯзai Афғонистонро дар истифодаи васеи воситаҳои дипломативи сиёсӣ ва андешидани ҷораҳои муассир ҷиҳати таъмини рушди иқтисодиву иҷтимоии қишивар мебинем.

Аз ин рӯ, Тоҷикистон аз мавқеи Ҳукумати Афғонистон ҷиҳати ба роҳ мондани музокироти байннағонӣ ба хотираи таъмини амният ва сулҳу субот дар қишивар истиқбол менамояд.

Мо бар онем, ки дар ин музокирот бояд манғиатҳои тамомии мардуми қишивар ба назар гирифта шаванд ва тақдиро ояндаи онро, қабл аз ҳама, ҳуди

мардуми Афғонистон муайян созад.

Ҳамзамон, ҷомеаи ҷаҳонӣ, пеш аз ҳама, қишиварҳои мададрасонро зарур аст, ки дар вазъи ҳассоси имрӯза дастгирии ҳудро аз Афғонистони азијаткшида дарег надоранд.

Ҳамаи иштирокдорони ин Конғронси бонуғуз медонанд, ки пас аз пошӯйри Иттиҳоди Шӯравӣ ба сари Тоҷикистон чӣ омад.

Немъати истиқлол ба магарон афтод.

Раванди оштии милли дар қишивари магарон афтод.

Ман ин ҷо аз хисороти ҷонӣ ва маънавию молии миллиати азизам ҳарф намезанам.

Танҳо ҳаминро таъқид мекунам, ки дар он рӯзҳои саҳт пешвоени онвактаи мардуми ағон дар баробари дигар қишиварҳои мададрасон дӯст раванди сулҳи тоҷиконро дастгирӣ карда, ба мӯнишина ҳолисона ва бародарона расониданд.

Мо инро ҳаргиз фаромӯш на-мекунем.

Мо дар роҳи дарёftи оштий, сулҳ ва рушди баъдӣ таҷрибаи ғанӣ андӯхтем ва омода ҳастем, дар ҳар шароите, ки набошад, онро ба мардуми бародари ағон ироа намоем.

Фарҷоми тамоми ҷангҳо оштист.

Аз тамоми қишиварҳои иштироккунандаи Конғрон, давлатҳои мададрасон ва созмонҳои минтақаию байналмилалӣ даъват менамоям:

Биёд, ба мардуми шарифи Афғонистон кумак кунем, то роҳ ба сӯи таҳқими ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳ ва рушди ватани онҳо ба рояшон осону кӯтоҳтар шавад.

Изҳори умед менамоям, ки натиҷаҳои нишасти имрӯза боз як омили муассир ғаъволияти бештари ҳамкориҳои самара-бахши қишиварҳои аъзӯ ва шарикони Конғронси «Қалби Осиё – Раванди Истанбул» ҳоҳанд шуд.

Ташаккур барои таваҷҷӯҳатон, саломат бошед!

► ҲАМОИШИ БАЙНАЛМИЛАӢ

Нуҳумин Конғронси вазирони «Қалби Осиё - Раванди Истанбул» дар Душанбе

30 марта Асосгузори сулҳу ваҳдати милли - Пешвои миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мұхтарар Әмомалӣ Раҳмон дар нуҳумин Конғронси вазирони «Қалби Осиё - Раванди Истанбул» зери унвони «Тақвияти ҷомеа барои сулҳ ва рушд» иштирок ва суханронӣ карданд.

Дар кори ҳамоиши сатҳи баланд Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, мұхтарар Муҳаммад Ашраф Фани, вазирони корҳои ҳориҷӣ ва намояндагони 15 қишивари ширкаткунанда дар шакли ҳузурӣ, аз ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Афғонистон, Эрон, Туркия, Озарбойҷон, Покистон, Қатар, Қазоқистон, Ҳиндустон, Ўзбекистон, Амороти Муттаҳида Араб, Арабистони Саудӣ, Чин, Россия, 16 қишивари мададрасон, роҳбарони 16 созмони минтақавию байналмилалӣ дар шакли мачоӣ ширкат доштанд.

Ғаъволияти ин раванд ба таҳқими аҳаммияти минтақаӣ, ҳамкории

иқтисодӣ ва сиёсӣ бо Афғонистон тавассути мүколама ва тадбирҳои эътиомдсозӣ нигаронда шудааст. Мүколамаи минтақаӣ дар мадди аввали аз ҳамкориҳо дар мубориза бо таҳдидҳои умумӣ, аз ҷумла, мубориза бо терроризм, маводи муҳаддир, факрӣ ва ифротгарӣ оғоз ёфтааст.

Дар назар аст, ки дар поёни Конғрон Эъломияи Душанбе қабул гарداد.

Кори ҳамоиширо бо сухани мүқаддимавӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мұхтарар Әмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, мұхтарар Муҳаммад Ашраф Фани ифтитоҳ карданд.

Пешвои миллиат, мұхтарар Әмомалӣ Раҳмон иштирокчиёнро ба сарзами мөхмөннавози Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, ҳамаи онҳоро ба муносибати ҷашни байналмилалӣ Наврӯз табрик карданд.

Сарвари давлат, мұхтарар Әмомалӣ

Раҳмон дар оғози суханронӣ таъқид доштанд, ки Тоҷикистону Афғонистонро муштаракоти зиёди тамаддуни ва робитаҳои зичи ҳусни ҳамчаворӣ ба ҳам мепайванданд. Мардуми шарифи ин қишивари бародар бо мӯнишина ҳамфарҳанг буда, решоҳои муштараки таърихи мо ба умки ҳазорсолаҳо мера-санд.

Аз ин рӯ, табиист, ки мө ба сарнавиши бародарони ағони ҳуд бетағовут неstem. Ҳар дарду ранҷе, ки мардуми Афғонистон мекашад, дар қалби мардуми тоҷик низ садо мединад, изҳор доштанд Президенти мамлакат, мұхтарар Әмомалӣ Раҳмон.

Мавриди зикр аст, ки Пешвои миллиат, мұхтарар Әмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳори ғаъолияти байналмилалӣ марбут ба Афғонистон борҳо аз аъзои ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват ба амал овардаанд, ки кумаки ҳудро дар ҳалли қазияи Афғонистон дарег надоранд, зеро буҳрони ин қишивар як мушкилоти бай-

налмилалист.

Сарвари давлат, мұхтарар Әмомалӣ Раҳмон ғаъолият ва мақоми «Қалби Осиё - Раванди Истанбул»-ро аз замони ташаккулбӯиаш дар соли 2011 то ба имрӯз мухим арзёбӣ карданд.

Тоҷикистон таҳбии стратегияи ғаъориги байналмилалӣро ҷиҳати таъмини субот ва барқарорсозии ҳаётӣ осоишта дар Афғонистон ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд.

«Мо итминон дорем, ки ҳамоиши имрӯзai Душанбе бо вазифагузориҳои нав дар баррасӣ ва ҳалли мушкилоти ин қишивар қадамҳои тозаэро ҳоҳад гузашт», - изҳор доштанд Президенти мамлакат, мұхтарар Әмомалӣ Раҳмон ва бо боварӣ таъқид намуданд, ки ҷомеаи байналмилалӣ бо ташаббусу пешниҳодҳои нави ҳуд механизми ҳамкорӣ ва кумакҳоро ба Афғонистон боз ҳам мукаммал ҳоҳад кард.

President.tj

▶ СОЗАНДАГӢ

Ифтитоҳи коллеҷи тибии инноватсионии шаҳри Боҳтар

24 марта дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Боҳтар нахуст бинои Коллеҷи тибии инноватсионии шаҳри Боҳтарро ифтитоҳ намуданд. Коллеҷи

истиқболи 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба оилаи Соҳибовҳо изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд.

Коллеҷи тибии инноватсионӣ дар шаҳри Боҳтар дори маҷлисгоҳ, 65 синғона, 10 ҳуҷраи маъмурӣ, утоқҳои алоҳидагӣ барои кафедрҳои стоматологӣ, момодоягӣ, техно-



тиббӣ-инноватсионии Ҷамъияти саҳомии кушодай «Саодат» дар заминаи бинои кӯҳнаи хонаи мишии «Саодат» таҷдиду навсозӣ шуда, ба иншооти таълими тиббӣ табдиг дода шуд. Бино наздики 30 сол боз дар ҳолати ногувор карор дошт ва акнун бо саҳоми фарзандони бонангӯ но-муси оилаи Соҳибовҳо ҳамчун

логияи информатсионӣ, китобхонаи электронӣ барои 1700 нафар донишҷӯ дар як баст пешбинӣ шудааст.

Коллеҷ аз рӯи 6 ихтисоси миёнаи тиббӣ, аз чумла, кори ҳамширагӣ, табобати дандон, фармасевти, момодоягӣ, табобати умумӣ ва тиббию ташхисӣ мутахассисони сатҳи баландро



коллеҷи тибии инноватсионӣ ба сокинони вилояти Хатлон хизмат ҳоҳад кард. Бинои коллеҷ аз рӯи як тархи мусоир барқарор карда шуда, барои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар бахши тандурустӣ пешбинӣ гардидаст. Иншоот аз 6 ошёна иборат буда, корҳои барқароркунӣ, ободонӣ аз ҷониби бинокорони Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Ориёносоҳтмон»-и шаҳри Боҳтар дар муҳлати бештар аз 2 моҳ ба сомон расонида шуд. Дар рӯзҳои истиқбол аз Наврӯзи байналмилалӣ коллеҷ аз ҷониби Сарвари давлат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун армугони идонаи наврӯзӣ ба ҷавонони вилояти Хатлон тақдим карда шуд. Зимни шиносоӣ аз шароити таълими Коллеҷи тибии инноватсионӣ Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раванди корҳои ободонӣ ва сифати амалҳои анҷомӣ баҳои баланд дода, масъулинро ҷиҳати тайёр намудани мутахассисони соҳибаҷриба ба дорои таҳассуси баланд вазифадор намуданд.

Президенти мамлакат барои ҷунун хиссагузорӣ дар беҳдошти сиҳатии омма ва татbiки амалии нақшаи ҷонибии ҷонибии

омода мекунад. Қабули довталабон ва кори мунтазами коллеҷи тиббӣ аз моҳи июни соли 2021 оғоз гардида, таҳсилот тарикӣ шартномавӣ сурат мегирад.

Ба Президенти мамлакат иттилоъ доданд, ки барои омода кардани мутахассисони ҷавобгу ба меъёрҳои мусоиртарин фазои илмомӯйӣ, озмоиши мутахассисони амалӣ, синғонаи анатомия, маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ, фароҳам ва ҷиҳозонида шудааст.

Маҷлисгоҳи коллеҷ хеле зебои барҳаво буда, барои 140 ҷойи нишаст пешбинӣ гардидаст. Дар маҷлисгоҳи ҷо ё толори лексионӣ таҳтai elektronӣ ва дигар васоити таълими elektronӣ таъмин карда шудааст, ки донишҷӯён имкондоранд аз ҳама намуд аёнияти пешрафтаи тиббӣ ҷаҳон бо истифода аз ҷунун технологияи мусоир барҳӯдор гарданд. Ишора карда шуд, ки сифати таҳсилоти бояд ба меъёрҳои стандарти ҷаҳонӣ мутобиқ карда шавад.

Президенти мамлакат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо аз гӯши гиёҳдармонӣ шинос шуда, дастур доданд, ки аз гулу гиёҳҳои шифобаҳши ватанӣ истеҳсолоти маводи дорувориро ба донишҷӯён таълим диханд.

25 марта Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ Муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии «Санавбар»-ро мавриди баҳрабардорӣ карор доданд.

Муассисаи томактабӣ ҳамчунин, дорои утоқи алоҳидагӣ тиббӣ, китобхона, мураббиён дар асоси озмун ба кор қабул карда шуданд. Дар иншооти нави соҳаи маориф 32 нафар аз сокинони маҳалӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гаштанд.

Муассисаи томактабӣ ҳамчунин, дорои утоқи алоҳидагӣ тиббӣ, китобхона, мураббиён дар асоси озмун ба кор қабул карда шуданд. Дар иншооти нави соҳаи маориф 32 нафар аз сокинони маҳалӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гаштанд.

Баҳшида ба 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҷое мушкилоти сокинони маркази ноҳияро дар самти дастрасӣ ба муассисаи томактабӣ ҳаллу фасл намуд.

Зимни боздид мураббиёну кӯдакон ба Президенти

Муассисаи томактабии хусусии «Санавбар» дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ



Сарвари давлат бо шароити имконоти боғчай нав шинос шуда, бо кӯдакону мураббиён сӯхбати самимӣ дoir намуданд.

Иттилоъ дода шуд, ки муассисаи томактабии хусусии дар партави дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллат аз ҷониби оилаи Саидзодаҳо бунёд гардида, дар он таълиму тарбияи кӯдакон мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст.

Богчаи «Санавбар» аз ду ошёна иборат буда, имконият дорад, ки бештар аз 200 кӯдакро ба тарбия фаро гирад. Тавре маълум гашт, омӯзиш дар муассисаи нав бо ҷорӣ - тоҷӣ, русӣ, англисӣ ва ўзбекӣ ба роҳ монда шуда,

ошхона ва толори фарҳангӣ буда, дар маҷмӯй дорои 22 ҳуҷра мебошад. Айни замон дар bogcha 8 gurӯh tā'issis-efta, iftitoҳi inshooti nав дар doiraи naқshaи chorabiniҳо

ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тухфаи arzishmand va faroҳam namudani sharoiti imkonoti zamonaӣ izҳori minnatdorӣ namudand.

Мактаби нав дар дехаи Заргар


26 марта Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии

dag'on megaridid. Maktab doroi sinfonaҳoi mučahhazai fanӣ, laboratoriyaҳoi fanҳoi fizi-

medaviҳanda, bunёd shudaast.

Bo maқsadi faroҳam ovardani sharoiti munosib bari oмӯziши kасбу xunaр ба xonandagon va amalisozim «Солҳoi rušdi dehot, сайёҳӣ ва xunaрҳoi marдумӣ» dar muassisa sинфонаи mučahhazati taъlimi mehnat bari pisanron va duxtaron dar alohidagӣ mučahhaz gardonida shudaast. Sинфонаи mazkur bo taҷhizoti barqarri zaruriy bari puxtupazi anvoi gizoy, daştgoҳҳoi dӯzandagӣ va bari pisanron daştgoҳu asbobҳoi maxsusи xunaрҳoi marдумии қадima va muosir taъmin ast.

Ҳавлии муассисаи taъlimi дар masoҳati 1,5 ҳазор metri murabbaъ safolakpӯsh karda shuda, bo shinonidani maysa, gulxо, darahton toni oroishivu so-



Toҷikiстон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Kӯшониён муассисаи taҳsiloti miёnaи umumiro mawridi istifoda karor doddand.

Иттилоъ дода шуд, ки муассисаи taъlimi аз 1 bino bo du kismi 4-oshёna va 23 sinfonaи taъlimi bari 1240 xonanda dar du bast, iborat ast.

Мавриди zikr ast, ki solҳoi dardaroz farzandoni sokinoni dehaҳoi Abdurrahmoni Ҷomӣ, Obshoron va kisman Zargar bari taҳsil ba muassisaҳoi taъlimi raқami 9 va raқami 10, ki az in dehaҳo dar masoғai ziёda az 4-5 km dur choyigir məboşand, meraftand va in xolat bo sababi der mondan ba dars baroи giriftan taxsiloti bosifat monea эҷод məkarid. Ҳамчunin, duuriy maktab bari kӯdakoni in dehaҳo xavfi kalon doшta, boisi sadamaҳo bo ištiroki xonan-

tilootii kommunikatsionӣ, jaфkan oro doda shudaast.

Баъди iftitoҳi maktabi nав dar ҳamin ҷо Президенти мамлакат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон bo roxbaronu faylooni viloyati Xatlon mulokot karand.



► ҲАҚИҚАТИ БЕБАҲС

Ба миён омадани баҳси навбатии марбут ба Ворух ва масъалаи анклав будан, пешниҳоди иваз намудан бори дигар ин нуктаро равшан месозад, ки мутаассифона, ҷониби Қирғизистон ҳамеша аз дарки ҳақиқати таърихи чандинҳазорсола фурӯгузорӣ мекунад ва намехоҳад, онро, ки дар саҳифаҳои китобҳои бузурги таърихӣ сабт шудаву ҳатто донишмандону ҷаҳонгардони ҳориҷӣ эътироф намудаву бар пояи он осори фаровони имӣ, таърихномаҳо нигоштаанд, қабул намояд.

Ҳамин сарусадо, ки ахирон дар муносабат ба рустои Ворух баён гардид, бори дигар водор соҳт, ки бо такмили ин матлаби қаблан нашршуда боз ҳам матолибе дар асоси навиштаҳои донишмандони ҳориҷӣ биафзоем, ки ҳамагӣ ҳақиқати таърихии яке сарзамини қӯҳани Тоҷикистон будани Ворухро сабит мекунад.

Дар навбати аввал, ин нукта равшан ва бебаҳс аст, ки ҷониби Қирғизистон бидуни ягон асос ва ё санадҳои дар ихтиёрдошта даъвои заминҳои мазкур мекунанд, ё агар ҳам далеле доранд, ишорат ба ҳамон марзандиҳои маснӯи соли 1924 мекунанд. Маълум аст, ки дар соли 1924 ҳангоми таҳсисоти ҳудудӣ дар Осиёи Миён аз ҷониби Ҳукумати Шӯравӣ масъалаи мавҷудияти ҳалқи тоҷик зери суҷӯл бурда шуд. Ҳатто донишманди маъруф ва муаррихи номвар В.В. Бартолд дар кори таҳқиқоти арзишманди хеш дар бораи тоҷикон ҷунун навиштааст: “Вақте ки соли 1920 Конститутияи Ҷумҳурии Туркистон таъсисӣ карда шуд, он гоҳ қавмҳои асосӣ ё решагии минтақаи кирғизҳо, ўзбекон ва туркманҳо дониста шуда, ҷойгоҳи тоҷикон фаромӯш шуд”.

Аmmo сарчашмаҳои қӯҳани таърихӣ сабит мекунанд, ки ин манотик маҳалли зисти аҳолии тоҷиктабор буда, ҳатто номи он фарзандони фарзонаи миллати тоҷик, ки аслан, аз ҳамин марзҳо баромада, дар интишори забон ва фарҳанги тоҷикӣ дар қаламрави Ҳинд ва сарзаминҳои дигар нақши муассир гузоштаанд, метавон дар шинохти ҳаққи таърихӣ хеш даъвоҳое бар пояи асосҳо ва мабоҳиси имӣ дошта бошанд. Ҳатто агар ба таркиби лугавии ҳамин номи шаҳри “Боткенд” назар кунем, мебинем, ки он дар асл аз вожаи сӯѓии “Бодканд” берун омада, ба маънни шаҳри бод истифода мешавад. Дар қаламрави таърихӣ ва бегумон ягона меросбарион забон ва фарҳанги сӯѓии марзҳои Фарорӯд тоҷикон ҳастанд, ки ҳаққи комили соҳиби ин мерос буданро доранд. Нуктai дигари қобили таъқид он аст, ки Ботканд дар гузашта шомили устони Ӯш будааст. Дар бораи шаҳри Ӯш дар яке аз қадимтарин асарҳои ҷуғрофии асри Сомониён “Худуд - ӯл - олам” дақиқан ба шаҳри тоҷикнишин будани он ҷунун ишорат рафт: “Ӯш ҷо ободон аст ва бисёрненъмат ва мардумоне ҷанғӣ ва ба бароқӯҳ нюҳдааст. Ва бар ин кӯҳ поубон аст ва дидабон аст, ки қоғири туркӣ нигоҳ дорад”. Дар қаламрави ин навоҳӣ ва манотики дигар садҳо номҳои тоҷикӣ ҳастанд, ки то имрӯз побарҷо

буда, ҳуд таърихан ба қаламрави тоҷикон пайванд доштани онҳоро ба субут мерасонад. Фузун бар ин, яке аз орифон ва шоирони номовари тоҷик, ки аслан, аз ин шаҳр барҳоста, Қутбиддин Баҳтиёри Кокии Ӯшӣ мебошанд, ки солҳо дар интишори забону адабиёти тоҷикӣ ва ирфон дар қаламрави Ҳинд нақши муассир гузошта. Ҳатто донишварон аз таъсири ашъори ў ба Ҳофизи Шерозӣ низ изҳори назар намудаанд. Ҷандин нусхай хаттӣ ва чопи сангии девони ашъори тоҷикӣ ў имрӯз дар қитобхонаҳои Ҳинду Покистон маҳфузанд.

Бармагардем ба мавзӯи Ворух. Дар матбуоти даврии Қирғизистон ва расонаҳои elektronии он имрӯз сару садоҳои ҳам ҷой доранд, ки дехаи Ворухро анклав меҳисобанд ва онро дар гузашта марзи ин кишивар медонанд. Дар асл ин як даъвои беасос аст. Аз тарафи дигар, ин иддаа тоҳрифи рӯйости таърихӣ аст, чун садҳо далели таърихӣ ҷой доранд, ки ҳатто дар аҳди қадим Ворух як вилояти бузурги тоҷикнишин буда, ки дар тобеяти он навоҳии зиёде қарор гирифта, ки аз ҷумлаи онҳо Суҳи Ҳушӯриву минтақаҳо будааст. Аз нигоҳи забонӣ ҳам яке аз қитобҳои қӯҳани сурғӣ будааст ва мардуми ин минтақа то ҳанӯз қӯҳантарин қитобҳои тоҷикӣ аҳди сомонӣ, нахустин давлати тоҷиконро дар ғуфтори хеш истифода мекунанд. Роҷеъ ба ҷаҳоншиносии Ворух дар донишномаи elektronии озоди “Википедия” ҷунун омадааст: “Дехаи Ворух баъд аз Тамоҳуш ва Бамқаҳуш (қасабаҳои қадими Исфара) севумин маркази таърихи фарҳангии водии Исфара мебошад. Вожаи Ворух аз «вара»-и форсии қадим гирифта шуда, маънни «калья», «мавзеи бо девор ихоташуда»-ро дорад. Аз сабаби дар мобайни кӯҳҳо ҷой гирифтан Ворух номгузорӣ шудааст. Ба қадимаи авестошиносон, қалимаҳои Воруба ရаштий ва Воруча ရаштий ба Ворух пайвастагӣ доранд: «Дар Авесто сұхан аз ҳафт қишивари яздони меравад, ки дар замони тӯғони ҷаҳонӣ начотгоҳи башар махсүб мешуданд. Он ду қишивари шимолӣ бо номҳои Воруба ရаштий ба Воруча ရаштий бо Румони ҷунун Ҳаридун номи ин ду қишивари ба Саразм табдил ёфт. Ворӯи Панҷакенти имрӯза, Воруҳи ноҳияи Исфара ва Румони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар Авесто бо номи Ҳиндӯа врупӣ башорат медиҳад». Ҳамзамон, дар «Гӯри мӯг»-и Ворух пайкараи кӯҷаки аз гач соҳташудаи зан ёфт шудааст ва таҳмин меравад, ки шояд ин пайкараи яке аз начотдиҳандагони дигари башарият, фариштai обҳои биҳиштӣ Аредвисура, Анаҳито (нигаҳони обҳои осмонӣ) бошад. Ҷунун номҳо далили онанд, ки замоне дар Ворух зардуштия ривоҷ ёфтадаст ва номи Ворух низ метавонад аз он давра омада бошад”.

Ҳамзамон, дар сарчашмаҳо ба таври барҷаста таъқид шудааст, ки дар аҳди Сомониён дар тобеяти ин давлати миллии тоҷикон будааст. Ҳатто Захирӯддин Муҳаммади Бобур дар қитоби “Бобурнома”-и ҳеш овардааст,

ки: «Ворух дар кӯҳпоя воқеъ аст. Обҳои равон, бοғчаҳои бοсафо дοراد. Даҳаҳтони бοсамараш бисер, вале бештари бοғчаҳояш даҳаҳти бοдоманд. Мардумаш сорт ва форсигӯянд. Виляти Исфара чор кисм кӯҳпоя аст: яке Исфара, дигаре Ворух, сеюм Суҳ, чорум Ҳушӯр». (сах. 21) Мисли ин садҳо

му из мусульманских владетелей, с которыми пришлось иметь дело Чингиз-хану. Из этого можно заключить, что монголы называли этим именем всех мусульман без различия, тем более, что карлуки несомненно были народом тюркским, а не арийским. Итак, объяснения слова сарт, вероятно, сле-

бутлон кашид. Ба ин мавзӯй набояд аз дидгоҳҳои ҳаритаҳои соҳтаи замони Шӯравӣ ё даъвоҳои беасоси гурӯҳҳои манфиатҳоҳ, балки тавассути матолиби сарчашмаҳои қӯҳани таърихӣ, забону ғуфтори мардум ва номҳои ҷуғрофӣ назар афқанда, баъдан сухан кард, зеро суханро дар ҳама мавриди санҷида ва бар асос даралҳои таърихӣ бояд ғуфт, вагарна аз сухани бидуни далел ҷуз шармсорӣ дигар чизе хосил намешавад.

Аммо таҳқиқоти мардумшиноси ва бостоншиносии анҷомёфта, ҳоса корҳои бо роҳбарии Б.Литвинский анҷомдодашуда хеле аз далелҳои таърихиро пешорӯи донишмандони ҷаҳон гузошт, ки сокинони асосии ин минтақа дар гузашта тоҷикон буданд ва ҳатто шогирди ин донишмандони мумтоз С.Б.Певзнер ҳангоми омӯзиши катибаи ҷанубии Ворух мушаҳасан таъқид намуд, ки он намунаи қадимтарини мероси ҳатти тоҷикон ба шумор рафта, ба забони тоҷикӣ иншо гардидааст. Ӯ дар ин мавриди дақиқан истилоҳи забони тоҷикро истифода бурдааст, на форсиро. «Видимо большая часть надписи написана на таджикском языке, кроме нескольких строк, где можно предположить арабский язык.

Если это предположение о языке верно, то южная Ворухская надпись является самим древним памятником на таджикском языке» (Е.А.Давидович ва В. Литвинский. Очерки археологии района Исфара ст. 224).

Мавҷудияти ҳазорон аз ҷунун аснод, ки ба ҳаққи таърихи мардуми тоҷик ишорат мекунанд, барои мо ҳам имконоте фароҳам мевараанд, ба қашфи ҳақиқати таърихӣ роҳ қушием. Бо ишорат ба ин ҷанди санҷида таърихӣ, ки дар арзишмандарин сарчашмаҳои таърихӣ ва адабӣ ҷой гирифтанд, албатта, мо ҳарғиз даъвои миллатгарӣ надорем, барьакс, бо зикри ин матолиб меҳоҳем танҳо ин нуктаро изҳор дошта бошем, ки ин ҳақиқатҳои таърихӣ, ки ҳарғиз аз сафҳаҳои хотираи башарият зудуда намешаванд ва ба унвони дaloили таърихӣ ҳамеша бо мӯва аз мӯҳастанд. Но ин ҳама, мардуми тоҷик мисли ҳамин фарзандони фарзонааш, ки ҳатто аз марзҳои ба истилоҳи мутааллиқ ба ҷуғрофиёи кунунии Қирғизистон ҳамчун намояндаи миллати тоҷик беरун омадаанд, танҳо тавассути фарҳангӣ адабиёту маърифат ба сӯи ҷаҳон, тамоми мардуми олам роҳ қушидаанд, на даъвоҳои беасосе, ки шояд бештар аз сад сол таърихӣ надоранд.

Ин ҷо зимни баррасии масъалаи мавриди санҷида ба ҳамондад, ки донишмандони ҷаҳонӣ, аз ҷумла, ховаршиносони рус бо таъқид шудааст, ки дар аҳди қадимаи Ҳиндӯа врупӣ башорат медиҳад. Ҳамзамон, дар ғуфтори хеш истифода мешудааст, ки асли ориёй дошта, дар Осиёи Миён зиндагонӣ ва бештар ба тиҷорат машгул буданд. Ба таъбири дигар, мушаҳасан дар сарчашмаҳои қӯҳани таърихӣ ҳамчун як ҳалқияти ҷудогони дар баробари сартҳои муаррифӣ намудааст, ки ба ҳам ҳеч робитаи этикӣ надоранд.

Бар асоси таҳқиқоти анҷомёфта маълум мешавад, ки дар зери мағҳуми сарт аквоми фахмида мешудааст, ки асли ориёй дошта, дар Осиёи Миён зиндагонӣ ва бештар ба тиҷорат машгул буданд. Ба таъбири дигар, мушаҳасан дар сарчашмаҳои қӯҳани таърихӣ ҳамчун як ҳалқияти ҷудогони дар баробари сартҳои муаррифӣ намудааст, ки ба ҳам ҳеч робитаи этикӣ шудааст.

Аз ин рӯ, ба ҳақиқати таърихӣ бо даштҳои беасос наметавони хати



дует искать в монгольском языке. Не зная этого языка, мы не можем предложить своё собственное объяснение; но что в языке монголов был соответствующий корень, это видно уже из имени второго золотоордынского хана, Сартака. Уже во время походов Чингиз-хана тюрок старались сближаться с монголами, в противоположность городскому населению, которое в то время было арийским по языку и происхождению; очень вероятно, что вследствие этого сближения монголы стали называть сартами не всех мусульман, а только сохранивших свою обособленность арийцев, и что от монголов этот термин перешёл и к тюракам. «Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии, том 2».

Муаррих ва ҷаҳонгард Арминий Вамберӣ бошад, дар муносабат ба ин калима дар асари ҳуд «Сафарномаи Осиёи Миён» («Путешествие в Среднюю Азию») роҷеъ ба сартҳои ҳоразмӣ ҷунун менависад: «Сарты, называемые в Бухаре и Коканде таджиками, — древнее персидское население Хорезма, число их здесь относительно невелико. Постепенно они смешали свой родной персидский язык с тюркским» (с. 257-258). Ҷолиб аст, ки ҳамин муаррих ва ҷаҳонгард ҳар ҷо ки дар қитоби ҳарғиз “сарт”-ро истифода кардааст, ҳамоно дар қавсайи таъбири “барамади форсидеши”, яъне мансур тоҷиконро таъқид кардааст. Дар баробари ин, зимни ишорат ба қавмиҳои соқини минтақа ҳамеша кирғизҳоро ҳамчун як ҳалқияти ҷудогони дар баробари сартҳои муаррифӣ намудааст, ки ба ҳам ҳеч робитаи этикӣ надоранд.

Бар асоси таҳқиқоти анҷомёфта маълум мешавад, ки дар зери мағҳуми сарт аквоми фахмида мешудааст, ки асли ориёй дошта, дар Осиёи Миён зиндагонӣ ва бештар ба тиҷорат машгул буданд. Ба таъбири дигар, мушаҳасан дар сарчашмаҳои қӯҳани таърихӣ ҳамчун як ҳалқияти ҷудогони дар баробари сартҳои муаррифӣ намудааст, ки ба ҳам ҳеч робитаи этикӣ шудааст.

Нурадӣ НУРЗОД, доктори илмҳои филологӣ

► БА МУНОСИБАТИ 20-СОЛАГИИ ТАЪСИСИ СҲШ

Соли 2021 ба таъсис ёфтани Созмони Ҳамкории Шанхай (СҲШ) 20 сол пур мешавад. Мутобиқи муқаррароти СҲШ, соли 2021 раёсат дар СҲШ аз Федератсияи Россия ба Чумхурии Тоҷикистон гузашт. Ичлоисияи ҷашнини сарони кишварҳои узви СҲШ соли 2021 дар шаҳри Душанбе баргузор ҳоҳад шуд. Кишвари мо омодагиро ҷиҳати пазирукфтани раёсат дар СҲШ дар солҳои 2020-2021 оғоз намуда, ният дорад, ки дар рушди минбаъдаи созмон саҳми арзандагурад.

СХШ созмони байналмилалы буда, соли 2001 бо дастгирин сарони Чумхурии Мардумии Чин, Федератсияи Россия, чумхуриҳои Қазокистон, Тоҷикистон, Кирғизистон ва Ӯзбекистон таъсис ёфтааст. Айни замон Созмон аз ҳашт давлати аъзо (Чумхурии Ҳиндустон, Чумхурии Қазокистон, Чумхурии Мардумии Чин, Чумхурии Кирғизистон, Чумхурии Исломии Покистон, Федератсияи Россия, Чумхурии Тоҷикистон ва Чумхурии Ӯзбекистон), чаҳор давлати нозир (Чумхурии Исломии Афғонистон, Чумхурии Беларус, Чумхурии Исломии Эрон ва Мугулистан) ва шаш давлати шарикони мусоҳибавӣ (Чумхурии Озарбойҷон, Чумхурии Арманистон, Шоҳигарии Камбоча, Чумхурии Федеративии Демократии Непал, Чумхурии Туркия ва Чумхурии Демократии Сотсиалистии Шри-Ланка) иборат ме-бошад.

СҲШ доираи васеи ҳамкории минтақавиро дар бар мегирад ва масоҳати умумии давлатҳои аъзои он таҳминан 34,3 млн. км. мураббаба ва ҷамъи аҳолии онҳо зиёда аз 3,6 млрд. нафар ё 43,8% аҳолии умумии қураи Замин-ро ташкил медиҳад. Ҳадафҳои асосии СҲШ инҳоянӣ: таҳкими боварии мутақобилан судманд ва ҳамсоягии неки қишварҳои аъзо; мусоидат ба ҳамкории са-марабахш дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳангӣ, инчунин дар соҳаи маориф, энергетика, нақлиёт, туризм, хиғзи мухити зист ва гайра; таъмини якҷоя ва таъмини сулҳ, амният ва субот дар минтақа; пешравӣ дар таш-кили тартиботи демократӣ, оди-лони ва оқилонаи байналмилалӣ дар соҳаи сиёсӣ ва иқтисодӣ.

Дар доираи фаъолияти судманд дар соҳаи маориф ҳангоми баргузории мулокоти вазирони маориф ва илми давлатҳои аъзози СХШ 28 октябри соли 2008 дар шаҳри Остонай Ҷумҳурии Қазоқистон, лоиҳаи Созишнома оид ба таъсис ва фаъолияти Донишгоҳи СХШ пешниҳод карда шуд, ки он 6 июня соли 2017 дар шаҳри Остона аз ҷониби 5 кишвар, Ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Россия, Хитой ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расонида шуд. Донишгоҳи СХШ дар доираи лоиҳаи Фазои

таълимии ягонаи авропой дар Осиё ва дар самти таҳвили низоми балонии таҳсилот таъсис ёфтааст. Самтҳои асосии фаъолияти Донишгоҳи мазкур дар доираи Созишномаи зикргардида аз рӯи баҳшҳои мintaқашиносӣ, энергетика, нанотехнология, ІТ-технология, экология, педагогика ва иқтисодӣ ёт ба роҳ монда шудааст. Бояд гуфт, ки дар ҳайати Донишгоҳи СҲШ 82 донишгоҳу донишкадаҳо аз кишварҳои Чин, Россия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон фаъолият доранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон

Низоми таҳсил дар Донишгоҳи Созмони ҳамкориҳои Шанхай

Донишчүе, ки аз рүи барномаҳои Донишгоҳи СҲШ таҳсил менамояд, ҳуқук дорад аз дилҳоҳ семестр таҳсилашро дар муассисаи дигари аъзои Донишгоҳи СҲШ, ки дар он барномаҳои мувофиқашуда амалӣ карда мешаванд, идома дихад. Қабули донишчӯён дар асоси бурсияҳои дучонибаи мувофиқашуда барои донишчӯёни донишгоҳҳои аъзои Донишгоҳи СҲШ татбиқ мегардад. Маблағи бурсияҳои

оид ба самтҳои тайёр намудани кадрҳои баландиҳтинос, нақшаша амалинамоии чорабинҳои асосии Донишгоҳи СҲШ барои солҳои 2018-2019 коркард ва қабул карда шуда, оид ба коркарди ихтиносҳои нав дар зинаи магистратура тавсияҳо дода шуданд.

Тибқи нишондодхой оморӣ айни ҳол дар доираи барномаҳои мубодилаи донишҷӯён ва устодон аз тэъоди муасисаҳои олии касбии ҷумҳурӣ, ки узви Донишгоҳи СХШ мебошанд, аз рӯи барномаҳои мубодилавӣ 236 донишҷӯй дар донишгоҳҳои

ва Ёддоштҳои тафоҳум байм-
зо расонидаанд. Дар доираи
талаботи Оинномаи Созмони
ҳамкориҳои Шанхай аз 7 июни
соли 2002 ва Стратегияи СҲШ
то соли 2025 ва созишномаҳои
байнидоравӣ дар назди чан-
де аз муассисаҳои олии касбии
ҷумҳурӣ факултетҳои мушта-
рак донишгоҳҳои узви СҲШ
ифтиҳо ёфтаанд.

Дар заманаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давталии Беларус аз соли 2015 инҷониб ихтисоси муштарақ аз рӯи равияҳои информатикаи татбиқӣ (тамомини барномавии системаи компьютерӣ), математика ва технологияҳои информационӣ, амнияти компьютерӣ амал намуда, дар он донишҷӯён ду соли аввалро (курсхӯ 1 ва 2) дар Донишгоҳи миллий ва курсҳои се ва чорумро дар Донишгоҳи давлатии Беларус бо шумули имтиҳонҳои давлатӣ ва ҳимояи кори хатм ба итмом мерасонанд.

Дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. Осими факултети муштарак бо Донишгоҳи техникии Беларус аз рӯи ихтиносҳои равияни мошинсозӣ, технологияи мошинсозӣ, металлшиносӣ дар мошинсозӣ, мошинҳо ва таҷхизоти кӯҳӣ (коркарди зеризаминӣ ва корҳои кӯшодай кӯҳӣ) ва дар ихтиносҳои равияни соҳтмонӣ соҳтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ, экспертиза ва идораи амволи гайриманғул, роҳҳои автомобилгард, купрӯқҳо, нақбҳои нақлиётӣ ва метрополитенҳо, ҳамчунин ихтиносҳои соҳтмони хоҷагиҳои об ва равияҳои энергетикий кадрҳо омода карда мешаванд. Зинаи аввали таҳсил (курси 1-2) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зинаи дуюм (курсҳои 3-6) дар Ҷумҳурии Беларус роҳандозӣ мешавад.

Хамзамон, Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон бо Донишгоҳи давлатии Полотски Ҷумхурии Беларус ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкориҳои тарафайн соли 2017 Созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонидааст. Дар ин замина Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон факултети муштараки Тоҷикистон – Беларусро аз рӯи ихтиносҳои 1-360701-мошинҳо ва дастгоҳҳои истехсолоти кимиёвӣ ва корхонаҳои масолеҳи соҳтмонӣ, 1-700501-лоиҳакашӣ, бунёд ва истиғодабарии қубурҳои газу нафт ва анборҳои газу нафт, 1-500201-тарҳрезӣ ва технологияи маҳсулот аз ҷарм ва 1-50020101-технологияи пойафзول таъсис додааст.

Хамин тариқ, айни хол беш аз 1700 донишчӯ аз Чумхурии Тоҷикистон бо назардоши факултетҳои муштараки амал-кунанда дар донишгоҳҳои узви СҲШ дар зинаҳои бакалавр, магистратура ва забономӯзӣ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд.

*Илҳом КАМОЛЗОДА,
сардори раёсати
муносабатҳои байнамилалии
Вазорати маориф
ва илми ҶТ,
Ношлиҳоҳ НУРАЛИЗОДА,
“Омӯзгор”*

Донишгоҳи СХШ



11 апреля соли 2018 дар асоси Қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон, ба ҳайати Донишгоҳи СҲШ шомил гардид. Аз Чумхурии Тоҷикистон 10 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. Осими, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Донишгоҳи технологи Тоҷикистон, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур, Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, Донишгоҳи славянини Тоҷикистон – Россия, Донишгоҳи соҳибкорӣ ва хизмат, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ ва Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ба ҳайати Донишгоҳи СҲШ шомил аст. Бояд тазаккур дод, ки ҳамкориҳо дар бахшҳои мухталиф, аз қабили мубодилаи

чудошуда дар мачмӯй бояд, ки ба пардоҳти ҳаққи аъзогии кишварҳои аъзои СҲШ ба бучай Донишгоҳи СҲШ мувоғик бошанд. Чунин бурсияҳо ҳамасола аз ҷониби кишварҳо муайян карда мешаванд. Ҳамчунин, донишҷӯён мегавонанд аз тариқи Шартнома дар донишгоҳои СҲШ таҳсил намоянд.

узви Донишгоҳи СҲШ бештар аз рӯи барномаҳои магистратура дар риштаи забономӯйӣ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. Аз ин теъдод, ба Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 71 нафар, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур 66 нафар, Донишгоҳи славянини Тоҷикистону Россия 43 нафар, Донишгоҳи давлатии хукуқ,

такиғ, қадағы мұбаддасы
донишчүйн, дар зинахой ма-
гистратура, аспирантура, гу-
зарониданы конференсияҳои
илмӣ, методӣ, такмили ихтисо-
си омӯзгорони ҷавон, табодули
таҷрибаи омӯзгорон, гузарони-
дани пажӯҳишҳои илмӣ, таъли-
фи китобҳои дарсӣ, дастурҳои
методӣ, монографияҳо,
маколаҳои илмӣ, коромӯзии
омӯзгорон, таҷрибаомӯзии
истехсолию таълимӣ ба роҳ
монда шудааст.

Хатмкунанда дипломи он донишгохеро ба даст меорад, ки пурра барномаи таълимиро аз худ намудааст ва имтиҳонҳои мувофиқашударо супоридааст. Айни ҳол кишварҳои аъзои СҲШ чихати чорӣ намудани дипломи ягонаи Донишгоҳи СҲШ корбарӣ доранд.

Вазорати маориф ва илми
Ҷумхурии Тоҷикистон бо
муассисаҳои таҳсилоти олии
қасбии аъзои Донишгоҳи
СҲШ дар доираи Созишнома
оид ба таъсис ва фаболияти ин
Донишгоҳ ва дигар санадҳои
дучониба ҳамкориро ба роҳ

дүүлийн хамкорго ба рож мондааст. Аз чумла, вазорат чихэти ичрои нацхай пешбинигардидаи СХШ рүүжои 22-23 ноябряри соли 2018 дар Донишгохи миллии Тоҷикистон XII ҳафтаи таҳсилоти кишварҳои аъзои СХШ зери унвони “Таҳсилот бидуни марз”-ро баргузор намуд. Дар чорабинии мазкур ҳайати намояндагони кишварҳои иштирокчии Донишгохи СХШ иштирок намуданд. Дар доираи чорабинии мазкур ҷаласаи доимоамалкунандаи гурӯҳи кории коршиносони кишварҳои аъзои СХШ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф, мизҳои муддавар

бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 9 нафар, Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода 9 нафар, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. Осими 11 нафар, Донишгоҳи технологиي Тоҷикистон 3 нафар, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 4 нафар, Донишгоҳи соҳибкорӣ ва хизмат 3 нафар рост меояд. Дар самти нанотехнология бештари донишҷӯён аз Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба барномаҳои мубодилавӣ фаро гирифта шудаанд. Дар зарфи ду соли охир зиёда аз 10 устоди Донишгоҳи давлатии

тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино аз рӯи барномаи мубодилаи устодон дар донишгоҳҳои узви Донишгоҳи СҲШ табодули таҷриба наму-даанд.

Муассисай таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон дар панҷ соли сипаришуда бо зиёда аз 50 муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои Россия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Ҳитой дар доираи Созишино-ма оид ба таъсис ва фаъолияти Донишгоҳи СХШ Созишинома

► Дар минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон дар ду моҳи соли равон ба маблаги беш аз 30 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол шудааст.

► СОЛГАРД

Хайрхоҳу хайрбину хайркор

Шоири номвару пурхунари (Хайридин Курбонов) ба синни мубораки 60 қадам ниход. Фаъолияти рангину фарогири ин адаби писандида, воқеан ҳам, бо омоли хайр пайванди қавию ҳамешагӣ дорад. Ў дастгири роҳнамои боҳиммату беминнати навсафарони чодаи адабиёт аст ва барои онҳо мунтазам маҳфилҳо гарму муҳтавоманд, ҳамоишу ҷашнвораҳои илҳомҳоҳ, мулоқоту воҳӯриҳои рӯҳафзо созмон медиҳад ва мекӯшад, ки бинои маърифати эҷодкорони ҷавон бунёди қавию устувор дошта бошад, ҳишиғ аввалиш дурусту рост гузашта шавад. Дар арсаи тарғиби шеъру адаб, илму дониш ва ҳирду маърифат Хайрандеш мони сарбози часуру тавонмандест, ки гоҳе кори лашкаре биқунад. Бисёр амалҳои хайрхоҳонаи ҳешро ин шоири пуркор, аз ҷумла, тавассути нашрияи қӯдакону наврасони ҷумҳурӣ – «Пайрав», ки ҳуд сармуҳаррири он аст, дар пахнои адаб дар амал татбиқ менамояд.

Хайрандеш ашъори фаровоне эҷод кардаву китобҳои зиёде ба нашр расондааст. Нигоштаҳояш дорони сабку услуги хосанд ва дар онҳо равонию самимияти гуфтор, корбасти ҳунармандони санъатҳои бадеъ, лутғи сухану танзи малҳо равшан ба мушоҳид мерасад.

Үз аз ҷаҳони ҳайрхоҳу суханбозӣ ва корбурди ҷавону ибораву ифодаҳои носуфтаву забонзада ҳуддорӣ мекунад ва пасу пеши ҳар қалимаву таркибро санҷида, сари кор мегирад. Аз ин чости, ки ашъораш зуд роҳ ба дилҳо мечӯйнду нақш дар хотирҳо мебанданд ва гузашта аз ин, ба суруд табдил мебанду сари забонҳо мешаванд. Эҷодиёти Хайрандешро ҳаводорони зиёдест...

Ба ин шоири номвар ва инсони соҳифазилат идомаи фаъолияти бавусъат, эҷоди навин ва сиҳатмандии бардавом таманно дорем ва ин таманиниёти ҳешро бо байти зерини ҳуди ў тақвият мебахшем:

Мардуми бекинаи олам, ҳама омин кунед,

Шеъри Хайрандешу меҳри ҷарҳи гардун зинда буд!

«ОМӮЗГОР»



ҒАЗАЛҲО

Эй гирифторон, гирифторам, гирифтори сухан,
Пуди ҳудро бофтам як умр бо тори сухан.

Олам аз бекор безор аст, то коре кунам,
Корҳо душвор шуд, душвортар кори сухан.

Бо сухан дору мадори бешуморе кардаанд,
Куштаи бисёр мебинам сари дори сухан.

З-осмонҳо бар замин омад фурӯ низзораам,
Қоматам ҳам гашт охир дар таҳи бори сухан.

Навбаҳор омад гулафион, ҷеҳраҳандон, дағзанон,
Ҳар касе ёри касе бошиад, манам ёри сухан.

Подшоҳи олами шеър аз најходи ориёст,
Мавлавӣ то ҳасту Фирдавсию Аттори сухан.

Бо сухан дилбастагонро, эй Ҳудо, тавғиқ дех,
То қиёмат бош, Хайрандеш, ғамҳори сухан.

Шишистанӣ дорад сари дасторҳони тоҷикӣ,
Мазза дорад ҳӯрданӣ як бурда нони тоҷикӣ.

Эй биё, бо Ҳақ даромезему сар боло қунем
Аз замини тоҷикӣ то осмони тоҷикӣ.

Оғарид, эй оғтоб, эй ҳок, эй об, эй ҳаво,
«Маснавии маънавӣ» рӯҳу равони тоҷикӣ.

«Шоҳнома» гуфтан осон нест дар аҳди гадо,
Ҳаст лозим қудрату тобу тавони тоҷикӣ.

Умр бошад, оқибат рӯзе ба ғёши мерасад
Доду вою полаву оҳу фигони тоҷикӣ.

Қоши Исмоили Сомонӣ зи нав пайдо шавад,
Тоҷикистон бишканад то ормони тоҷикӣ.

Хайрандешо, ғазал бисёр мегӯй ҷаро?
Кайф дорад шеър гуфтан бо забони тоҷикӣ.

То нағардӣ ҳамдили ҳамсӯҳбату ҳамсони мо,
Мебарӣ умре ҳасад бар ҷеҳраи ҳандони мо.

Қимати ҳудро замоне бар шёри мо масанҷ,
Ваҳ, ҷи мүникӣ мешавад оҳир туро осони мо.

Коши, сӯзад дар дилам умре гами шиқат ҷу шамъ,
Коши, монад дар лабат умре паш дандони мо.

Аз дили мо ҳар нағас орад бурун бӯи биҳшишт,
Нӯш кун, эй ҳамсафар, аз ҷашмаи ҳайвони мо.

Дар дили торикишаб аз бечарогӣ дам мазан,
Дар назар овар ҷарғи ҷидди раҳиони мо.

Суҳбати моро ганимат мешумар дар зиндагӣ,
Нони номардон надорад лаззати талқони мо.

Бад макун зинҳор, эй дил, гарчи Хайрандеш гуфт:
Хайрандешӣ намеварзанд дар Ҳатлони мо.

Зиндагонӣ чист, шоур? Ҷуну ҷанде!
Лолаҳанде дар сари кӯҳи баланде!

Оббозӣ байни баҳри беканоре,
Шаҳсаворӣ дар сари зини саманде.

Ин суханро ҷун гуҳар сӯфт устоде,
Ин гуҳарро ҳуши пазирифт арҷанде.

Ку саворе, ку савобе, ку мазоре?
Бегуборе, бегуноҳе, бегазанде?

Кӯҳ бӯдӣ, раммаҳоят мечариданд,
Коҳ гаштию биҳӯрдат гӯсфанде.

Пои мо ҷуз қуллапаймой нағонад,
Нописанд уфтод з-ин раҳ пописанде.

Ку тамошогар, ки Хайрандеш дорад
Дар сари кӯҳи баланде лолаҳанде.

► КОНФРОНС

«Навғонҳо дар таҳсилоти олии қасбии мусоир»

Баҳшида ба 30-солагии Истиклоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Доғоншоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ конфронси чумхуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Навғонҳо дар таҳсилоти олии қасбии мусоир» баргузор шуд, ки дар он мувони аввали вазiri маорifi ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Саломиён Муҳаммаддовуд Қаюм иштирок кард. Ректори доғоншоҳ, профессор Мирилизода Абдусалом Мустафо оид ба ҳадафи баргузории конфронс андешаҳояшро иброз дошт. Инчунин, дар ҳамоши мазкур сардори раёстаси таҳлили масъалаҳои иҷтимоӣ Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон А.Ш. Қурбонов оид ба мавзӯи «Интегратсияи неру зеҳнӣ – омили муҳими рушди илм» ва профессори доғоншоҳи мазкур М.Ҳ.

Абдуллоев дар ҳусуси «Нақши истиқлол дар рушди Доғоншоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ» суханронӣ намуданд. Сипас, конфронс дар баҳшҳои «Навғонҳо дар идоракуни таҳсилот», «Такмили раванди таълим дар мактаби олиӣ», «Мусоирсозии таълими фанҳои табии, риёзӣ ва техники», «Нақши технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар азnavsorии таҳсилот» кори ҳудро идома баҳшид. Дар баҳшҳои номбурда доғоншоҳону ӯнвонҷӯён аз муассисаҳои таҳсилоти олии қишивар шудаанд. Ногуфта намонад, ки маводи конфронси илмӣ - амалӣ ҳамчун китоби алоҳида (дар ду ҷилд) ба чоп мерасад.

С.АЗИЗӢ,
«Омӯзгор»

► НАВГОНӢ

«Кино» нашр гардид

Кино аз ҷаҳони ҳайрхоҳу суханбозӣ ва корбурди ҷавону ибораву ифодаҳои носуфтаву забонзада ҳуддорӣ мекунад ва пасу пеши ҳар қалимаву таркибро санҷида, сари кор мегирад. Аз ин чости, ки ашъораш зуд роҳ ба дилҳо мечӯйнду нақш дар хотирҳо мешаванд. Эҷодиёти Хайрандешро ҳаводорони зиёдест...



Шумораи аввали он, ки ба навадсолагии «Тоҷикфильм» ва 80 – солагии Ҳунарпешаи ҳалқии Тоҷикистон, Барандаи Ҷойизи давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ, Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, марҳум Ато Муҳаммадҷонов баҳшида шудааст. Дар оғози нашрия иқтибосро аз суханронии Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Раҳмон меҳонем: «Фаромӯш наబояд кард, ки таъриҳ як фазои ҳолӣ нест, балки онро одамони зинда ба вучуд меоранд. Вале мадор бораи аబармardonи миллатамон маълумоти коғӣ надорем. Вакти он расидааст, ки силсилаи

зиндагиномаи фарзандони бузурги миллати ҳешро ба вучуд орем».

Навишиҳои Маҳмадсаид Шоҳиён - «Аз лабораторияи кӯчак то муассисаи тавони давлатӣ», Ато Аҳоров - «Аввалин филмбандори синамои тоҷик», Саъдулло Раҳимов «Таърихи кинои тоҷик дар 30 соли истиқлолият», Тиллои Фаррӯҳпай «Атои бебаҳои кинои тоҷик» ва гайра аз рушди қарib садсози кинои тоҷик қисса мекунанд.

Чунонки сармуҳаррири маҷаллаи «Кино», киношиноси шинохта Тилло Некқадамов иттилоъ дод, шумораи навбатии маҷалла, ки рӯзҳои наздик ба табъ мерасад, боз ҳам аз таъриҳи филмбандорӣ ва ташаккули ин навъи санъат дар ҷумҳурӣ, мавзӯъҳои филмҳои нав қисса хоҳад кард.

Ҳотами ҲОМИД,
«Омӯзгор»

► МУЛОҲИЗА

Иловҳои фаъоли биологӣ

Дар замони ҳозира баркарор қардани кори ӯзвҳо ва системаҳо, ки барои мутобиқ ғаштани организми инсон ба таъсири омилҳои номувоғиҳи мухити атроф нигаронда шудаанд, инчунин, баркарор намудани ғаъволияти кори организм яке аз масъалаҳои ҳалталади таъмоми системаву ӯзвҳо буда, муқовимати организмро ба омилҳои номусоиди мухити атроф баланд мебардорад. Иловҳои фаъоли биологӣ мутадили организми ва баланд бардоштани муқовимати организм ва бемориҳо мусоидат менамояд. Аз ин сабаб, онҳоро ба сифати терапияи ёрирасон дар табобати бемориҳо гуногун истифода мебаранд.

Норасоии витамињҳо, ва дигар моддаҳои гизозӣ ба заифшавии организм, паст шудани ғаъволияти меҳнатӣ ва ба ҳолати ӯзвҳои доҳилӣ таъсири манғӣ расонда, сабаби бемориҳо вазнин шуда мегӯянд. Дар ин мавриҷҳо баландшавии ҳолати пӯст, мӯйҳо, ноҳунҳо, тезшававии равандҳои пиршавӣ ба назар расида, ба давомнокии умр таъсири манғӣ мерасонанд.

Рӯзигул РОЗИКОВА,
Нозигули МИРЗОУМАР,
омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ №63, ноҳияи Шоҳмансур

Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода

қабули довталабонро барои соли таҳсили 2020-2021 дар шаклҳои рӯзона ва ғоибона (фосилавӣ) ба тариқи бучавӣ ва шартномавӣ аз рӯи ихтиносҳои зерин эълон менамояд:

Рамз	Ихтиносҳо	Номгӯй	Нақшии қабул	Шуъбаи рӯзона			Шуъбаи ғоибона (фосилавӣ)			Мавҷудияти имтиҳони эҷодӣ ва маҳорат (дорад, надорад)
				ройтон	пӯлақӣ	Маблаг	ройтон	пӯлақӣ	Маблаг	
12104010204	Менечменти робитаҳои байнамилалии фарҳангӣ	30	5	15	2875		10	2645		надорад
12104010201	Менечменти соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ	45	10	12	2300		20	2300		надорад
1-890101	Саёҳат ва меҳмондорӣ	50	10	13	2875		25	2415		надорад
1-2301100103	Драматургия*	15	5	10	2100					дорад
1-230111	Китобхонашиносӣ ва китобшиносӣ (таъминоти иттилоотӣ)	60	10	8	2415	15	18	2400		надорад
1-23011203	Кори осорхона ва хифзи ёдгории таърихи фарҳангӣ (осорхонашиносӣ)	35	8	12	2100		10	2100		надорад
1-170102	Режиссура (намоишҳои театрӣ ва идҳо)*	45	10	13	2300		20	2300		дорад
1-17010206	Режиссура (телевизион)*	30	5	15	2300		10	2300		дорад
1-17010203	Режиссура (фильми бадеӣ)*	25		25	2530			2300		дорад
1-2301080201	Рӯзноманигори телевизион*	80	5	45	3450		30	2875		надорад
1-170101	Санъати актёрӣ*	25	10	12	2530					дорад
1-01020203	Санъати мусиқӣ*	70	15	20	2700		20	2300		дорад
1-170201	Санъати хореографӣ*	30	10	10	2100		10	2100		дорад
1-16011002	Сарояндагӣ (халқӣ)*	75	20	30	2875		25	2415		дорад
1-01 01 02-08	Таҳсилоти томактабӣ: санъати мусиқӣ*	50	10	20	2300		20	2100		дорад
1-170103	Телеоператори кино *	34	9	14	2300		10	2300		дорад
1-210401	Фарҳангшиносӣ	35	10	12	2300		10	2100		надорад
1-1801010102	Эҷодиёти халқӣ (Мусиқӣ-созӣ)*	34	10	14	2300		10	2300		дорад
1-2104010202	Низоми иттилоотӣ дар фарҳанг	45	5	16	2600		20	2415		надорад
1-23011301	Бойгоншиносӣ	35	10	15	2100		10	2100		надорад
1-2301080203	WEB -журналистика	35	10	15	3450		10	2875		надорад
1-23010701	Иттилоот ва робита бо чомеа (технологияҳои робита)	35	10	15	2600		10	2415		надорад
1-23011302	Бойгонҳои аудиовизуалӣ	35	10	15	2100		10	2100		надорад
1-210471	Санъатшиносӣ (аз рӯи самт)	25	10	15	2300		0	2300		надорад
1-23011303	Кори ношириӣ	35	10	15	2415		10	2400		надорад
	Таҳсилоти шаҳрвандони хориҷӣ				4800			4800		

Эзоҳ ба ҷадвал: муҳлати таҳсил барои дараҷаи бакалавр 4 сол ва барои магистратура 2 сол муайян гардидааст.

Ихтиносҳое, ки бо аломати* ишора шудаанд, пеш аз имтиҳонҳои тестӣ имтиҳони эҷодӣ ва маҳоратро дар Муассисаи давлатии таълими «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода» месупоранд. Илова бар ин, довталаб дар ММТ аз рӯи фанҳои кисми А имтиҳон месупорад.

Имтиҳонҳои марказонидаи доҳилшавӣ ба шуъбаҳои гайриҷодии донишкада тибқи гурӯҳи ихтиносҳои 3-ҷом (кластер) - «Филология, педагогика ва санъат» муайян гардида, аз 2 кисм (компонент) иборатанд.

1. Ба қисми А имтиҳон аз фанҳои ворид гардидааст, ки супоридани онҳо барои хамаи довталабон сарфи назар аз забони таҳсил ва ихтиносҳои интиҳонамуда ҳатмӣ: Забони тоҷикӣ (давлатӣ) - тест, таърихи халқи тоҷик (тест), Адабиёти тоҷик/забон ва адабиёти рус/забон ва адабиёти ўзбек, забони хориҷӣ (тест).

2. Имтиҳонҳои кисми Б тибқи гурӯҳи 3-ҷоми ихтиносҳо (кластер) чунин аст: Забони тоҷикӣ (тест), Адабиёти тоҷик/забон ва адабиёти рус, забони хориҷӣ (тест).

3. Имтиҳонҳои кисми В (имтиҳонҳои эҷодӣ ва (ё) маҳорати махсус) тибқи даъватномаи ММТ гузаронида мешавад.

Довталабоне, ки таҳоо ихтиносҳои имтиҳонҳои эҷодӣ ва (ё) маҳорати махсус доштари интиҳоб менамоянд, аз супоридани қисми Б (имтиҳони ихтинос) озоданд, яъне онҳо факат қисмҳои

A (имтиҳони умумӣ) ва B (имтиҳонҳои эҷодӣ ва (ё) маҳорати махсус)-ро месупоранд.

Баҳайдигирӣ дар нуктаҳои бақайдигирӣ Маркази миллии тестӣ ба макони зисти до-вталаҳ наздиқ гузаронида мешавад.

ҚАБУЛИ ДОНИШҖӯЁН БАРОИ ГИРИФТАНИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ДУЮМ ДАР СОЛИ ТАҲСИЛИ 2020-2021

Муҳлати пешниҳои хуччатҳои довталабон ба комиссияи қабул аз 20 июн то 20 августан 2020 месупоранд.

Довталабон барои гирифтани таҳсилоти олии дуюм мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқии зинаи таҳсилоти олии қасбӣ ва қоидai мазкур ба комиссияи қабули муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ дар муҳлати мукарраргардида хуччатҳои зерино пешниҳод мекунанд:

- ариза ба номи ректор (директор)-и муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ;
- дипломи намунаи давлатӣ (асл) бо замимааш дар бораи ҳатми муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ;
- нусхан дафтарҷан мехнатӣ дар хусуси фаъолияти корӣ вобаста ба самт, равия ва ихтиносҳои интиҳобкарда;
- 6 дона сурати андоzaи 3 x 4 см; - маълумотномаи тиббӣ (шакли №038);- шиноснома ё хуччат дар бораи тасдики шаҳсият.

Нишонии мо: 734032 ш.Душанбе, хиёбони Борбад, 73^а.

Телефонҳо барои маълумот: 231-18-27,231-24-27,

Маркази миллии тестии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон эълони озмун барои интиҳоби тренерон

Мансаб: тренер (33 ҷой);

Муддати кор: 12 рӯз (аз 31-уми май то 11-уми июн бо имкони тамдид).

Макони иҷрои вазифа: ш. Душанбе – 10 нафар, н. Рашт – 1 нафар, ш. Хуҷанд – 4 на-нафар,

ш. Истаравшан – 1 нафар, ш. Конибодом – 1 нафар, ш. Панҷакент – 1 нафар, н. Б. Faуфуров – 1 нафар, ш. Боҳтар – 4 нафар, ш. Кӯлоб – 4 нафар, н. Восеъ – 1 нафар, н. Дангар – 1 нафар, н. Кӯшониён – 1 нафар, н. Ҷ. Балхӣ – 1 нафар, н. Шаҳритус – 1 нафар, ш. Хоруғ – 1 нафар

Маркази миллии тестии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон (Марказ) бо мақсади ташкил ва баргузории имтиҳонҳои марказонидаи доҳилшавӣ (ИМД) дар вилояти шаҳру ноҳияҳои чумхурий марказҳои имтиҳонӣ таъсис медиҳад. Барои идораи раванди имтиҳон дар марказҳои имтиҳонӣ кормандони мувакқатӣ ҷалб ва омӯзонида мешаванд. Бо мақсади омӯзонидани кормандони мувакқатии марказҳои имтиҳонӣ Марказ барои интиҳоби тренерон озмун эълон менамояд. Кормандони интиҳобгардида, ҳамчун тренер барои ташкил ва баргузор намудани семинарҳои омӯзишии кормандони мувакқатии марказҳои имтиҳонӣ масъул мегарданд.

Вазифаҳои асосӣ:

- омода намудани маркони баргузории семинарҳои омӯзиши;
- ташкил ва баргузор намудани семинарҳои омӯзишии кормандони мувакқатии марказҳои имтиҳонӣ;
- интиҳоби кормандони мувакқатии марказҳои имтиҳонӣ дар асоси меъёриҳои мӯкарраркардаи Марказ пас аз омӯзиш;

• супоридани ҳисботи ҳаттии ҷамъбастӣ оид ба рафти семинарҳои омӯзиши;

• пешниҳод намудани рӯйхати иштирокдорони семинарҳои омӯзиши, ки дар асоси озмун ба вазифаҳои гуногун интиҳоб гардидаанд.

Талаботи таҳассусӣ:

- маълумоти оли;
- собиқаи педагогии на камтар аз 5 сол;
- таҷриба кори ташкилотчиӣ: ташкили ҷорӯрии васеъ бо иштироки шумориаи зиёди иштирокдорон;
- малакаи кор дар ташкил ва баргузории семинарҳои омӯзиши;
- маҳорати хуби мӯшират;
- малакаи озодона сӯхбат намудан бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.

Интиҳоби тренерон дар асоси озмун ба роҳ монда мешавад. Пешниҳоди хуччатҳои барои иштирок дар озмун дар холати барҳат (онлайн) сурат мегирад. Хоҳишмандон бояд бо нишонии <http://vacancy.ntc.tj> ба саҳифаи пешниҳоди хуччатҳои гузашта, маълумотварақаро, ки дар он дастрас аст, бо забони тоҷикӣ пур кунанд. Сипас, нусхай рангаи шиноснома (бо нишон додани ҷойи зист), нусхай рақами мушахҳаси андозсупоранд, нусхай рақами инфиордии сугуртавӣ ва нусхай билети ҳарбӣ (агар дошта бошад)-ро замима карда, дарҳостро ирсол на-моянд. Нусхай хуччатҳои бесифат пешниҳодшуда (агар равшану хоно набошанд) ба эътибор гирифта намешаванд.

Муҳлати ниҳоии пешниҳоди хуччатҳои барои иштирок дар озмун: 10-уми апрели соли 2021, то соати 16:00.

Коллеци чумхурияйи рассомии ба номи М. Олимов

борои қабули довталабон дар соли таҳсили 2021-2022 дар курсҳои кӯтоҳмуддати З-моҳа ва 6-моҳа дар студияи бачагонаи «Рассоми наврас» озмун эълон мекунад:

Ба курсҳои кӯтоҳмуддат бачагони боистеъод ва маҳорати баланди санъати тасвиридошта, қабул карда мешаванд.

№	Номгӯи ихтисос	Нақшаш қабул	Ҳамагӣ	Мухлати таҳсил	Маблаги таҳсилот дар як мөҳ
1	Санъати ороиши амалий (наққошӣ)	25	25	6 мөҳ	200
2	Рассомӣ	25	25	6 мөҳ	200
3	Коркарди бадеии чӯб (армуғонсозӣ)	25	25	6 мөҳ	200
4	Зебосозии матоъ (зардӯзӣ, гулдӯзӣ, қашидадӯзӣ)	25	25	6 мөҳ	200
5	Кулолгарии бадеӣ (армуғонсозӣ)	25	25	6 мөҳ	200

№	Номгӯи ихтисос	Нақшаш қабул	Ҳамагӣ	Мухлати таҳсил	Маблаги таҳсилот дар як мөҳ
1	Санъати ороиши амалий (наққошӣ)	25	20	3 мөҳ	250
2	Рассомӣ	25	20	3 мөҳ	250
3	Коркарди бадеии чӯб (армуғонсозӣ)	25	20	3 мөҳ	250
4	Зебосозии матоъ (зардӯзӣ, гулдӯзӣ, қашидадӯзӣ)	25	20	3 мөҳ	250
5	Кулолгарии бадеӣ (армуғонсозӣ)	25	20	3 мөҳ	250

Номгӯи хуччатхое, ки довталабон ба комиссияи қабул пешниҳод менамоянд:

1. Ариза ба номи директор
2. Маълумотномаи тиббӣ (шакли №038-у + ВНМО)
3. 6 дона расм (андозаи 3x4)
4. Маълумотнома аз ҷои истиқомат
5. Шиноннома (Шаҳодатномаи таваллуд) - 2 нусха

6. 1 дона папка - скоросшивател, конверти андозаи 15x20 Қабули хуччатҳо аз 01.04.2021 оғоз мегардад.

Сурога мө: Чумхурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, ноҳ.Фирдавсӣ, кӯч. Н.Қарбоев 54, тел. +992 778886636; 778886631.

E-mail: artcollej-m.olimov@mail.ru; artcollejmolimovl.com; vfarhang94@gmail.com

Коллеци чумхурияйи рассомии ба номи М. Олимов

борои қабули довталабон дар соли таҳсили 2021 – 2022 эълон мекунад. Ба коллеҷ ҷавонони боистеъод ва маҳорати баланди санъати тасвиридошта, қабул карда мешаванд. Мухлати таҳсил - 4 сол

№	Рамзи ихтисос	Ихтисос	Нақшаш қабул	Ҳамагӣ	Шуъбаи рӯзона				Ҳамагӣ	Маблаги таҳсилот (сомонӣ)		
					Бучавӣ		Шартно-мавӣ					
					Тоҷикӣ	Русӣ	Тоҷикӣ	Русӣ				
1	2-150101	РАССОМӢ	20	20	2	3	8	7	20	1500		
2	2-190101	ЗЕБОСОЗӢ (аз рӯи самтҳо)	15	15	2	3	5	5	15	1500		
3	2-150103	ҲАЙКАЛТАРОШӢ	7	7	7				7	0		
4	2-150201	САНЪАТИ ОРОИШИ АМАЛИЙ	7	7	7		5		7	1200		
5	2-15020101	КУЛОЛГАРИИ БАДЕЙ	7	7	7				7	0		
6	2-15020103	КОРКАРДИ БАДЕИИ ЧӮБ (аз рӯи самтҳо)	10	10	5		5		10	1250		
7	2-15020105	МАҲСУЛОТИ БАДЕЙ АЗ МЕТАЛЛ (аз рӯи самтҳо)	10	10	5		5		10	1250		
8	2-19010105	ЗЕБОСОЗИИ ЛИБОС ВА МАТОҶ	15	15	3		12		15	1500		
9	2-15010102	РАССОМИИ ТЕАТРИ ОРОИШӢ	7	7	7				7	0		
10	2-150104	ГРАФИКА	7	7	7				7	0		
11	2-1502010203	БОФАНДАГИИ БАДЕЙ	10	10	5		5		10	1100		
12	2-21049203	САНЪАТШИНОСӢ	10	10	3	2	2	3	10	1100		
13	2-1502010201	МИНИАТЮРАИ ШАРҚ	10	10	5		3		10	1100		
14	2-50013401	ТАРРОҲӢ ВА ПОРАКУНИИ ЛИБОС	15	15			15		15	1450		
15	2-1502010302	КОРКАРДИ БАДЕИИ ЧӮБ (армуғонсозӣ)	20	20	10		10		20	1100		
16	2-15020103102	МАҲСУЛОТИ БАДЕЙ АЗ МАТОҶХОИ НАССОЧӢ (кашидадӯзӣ, гулдӯзӣ)	20	20	10		10		20	1250		
		Ҳамагӣ:	190	190	80	8	87	15	190			

Номгӯи хуччатхое, ки довталабон ба комиссияи қабул пешниҳод менамоянд:

1. Ариза ба номи директор
2. Ҳуччат дар бораи таҳсилоти миёнаи умумии синфи 9 (Аттестат) намунаи асл
3. Хислатнома аз МТМУ
4. Маълумотномаи тиббӣ (шакли №038-у + ВНМО)
5. 6 дона расм (андозаи 3x4)
6. Маълумотнома аз ҷои истиқомат
7. Шиноннома (Шаҳодатномаи таваллуд) - 2 нусха
8. Шаҳодатномаи ҳарбии даъватшаванда (Приписной лист)
9. Албом (тасвири корҳои амалии довталаб бо қалам ва ранг)

10. 1 дона папка- скоросшивател, конверти андозаи 15x20 Дохилишавандагон имтиҳонҳо зеринро месупоранд:

1. Каламкашӣ (рисунок)
2. Рангкашӣ (живопис)
3. Бадеяят жар тасвир (композитсия) дар мавзӯҳо интиҳобшуда
4. Забони тоҷики русӣ (диктант)

Қабули хуччатҳо аз 01.06.2021 оғоз гардида, то 10.08.2021 давом мебайд.

Сурога мө: Чумхурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, н. Фирдавсӣ, к. Н.Қарбоев 54, тел. +992 778886636; 778886631.

E-mail: artcollej-m.olimov@mail.ru; artcollejmolimovl.com; vfarhang94@gmail.com

ТАВАЧЧУХ!

Ба суратҳисоби мачаллаи «Маърифати омӯзгор» барои обунаи соли 2021 аз суратҳисобҳои 20204972621056600181 (барои 12 нусха) ва 2020972600049359000 (барои 23 нусха) маблаг ворид гардидааст, вале мутаассифона, номи муассисаҳо, ки пул гузаронидаанд, дар расид (квитансия)-и онҳо зикр нашудааст. Аз ин рӯ, аз намояндағони ин муассисаҳо ҳоҳиш карда мешавад, ки барои дарёфт намудани шуморахои нашршуда имсола ба идораи мачалла муроҷиат намоянд.

Ҳамчунин, аз ҳамаи масъулини раёсату шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои чумхурий ҳоҳиш карда мешавад, ки нусхай радио обунашонро ба мачаллаи «Маърифати омӯзгор» барои соли 2021 ба почтаи электронии зерин m.omuzgor@mail.ru ирсол доранд.

Эътибор надорад

Шаҳодатномаи гумшудаи Т-АТУ №0161602, ки онро соли 2015 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №75-и ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ба Қосимов Исломжон Боҳодурович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшудаи Т-АТУ №0410898, ки онро соли 2017 листвай иқтисодии «Ҳилол» ба Ақилов Муҳторон Зокирович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшудаи АБ №097371, ки онро соли 1996 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №34-и ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ба Давронова Шаҳло Махмадаминовна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшудаи АБ №254910, ки онро соли 2001 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №46-и ноҳияи Рӯдакӣ ба Мирзоева Раҷаби Нематуллоевна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи бакайдигирии давлатӣ мутааллик ба X/Д «Иброҳимҷон» (РЯМ №3130000766) аз ноҳияи Ҳурӯсон бинобар гумшуданаш беътибор дониста шавад.

Кормандони Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тоҷикистон аз даргузашти адабиётшинос, доктори илмҳои филологӣ, профессори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Абдушукур АБДУСАТТОРОВ андухгин буда, ба аҳли оила ва хешону пайвандони мархум ҳамдардӣ баён мекунанд.

Кормандони Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тоҷикистон аз даргузашти забоншинос, доктори илмҳои филологӣ, профессор Шамсулло ИСМОИЛОВ андухгин буда, ба аҳли оила ва пайвандони мархум изҳори ҳамдардӣ менамоянд.

Маъмурият ва кормандони ПРМ ба номи Абдураҳмони Ҷомии АТТ аз даргузашти собиқадори соҳа Бозор БОРОНОВ андухгин буда, ба аҳли оила ва наздикуни пайвандони мархум сабри ҷамил ҳоҳонанд.

Сафобаҳии ҷаҳон омӯзгор аст.

ОМӮЗГОР

Муассис: Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тоҷикистон

Почтаи электронӣ: omuzgor@inbox.ru
Сомони ҳафтнома: www.omuzgor-gazeta.tj

Сармуҳаррӣ Ношиоҳ НУРАЛИЗОДА | Ҳайати М